

Тарофаҳо барои хизматрасони ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ

**ТАРОФАҲО БАРОИ ХИЗМАТРАСОНИ
БА ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ ВА СОҲИБКОРОНИ
ИНФИРОДӢ ДАР ҶСП БОНКИ «АРВАНД»**



Хучанд 2026

Тарофаҳо барои хизматрасони ба шахсони ҳукукӣ ва соҳибкорони инфиродӣ

МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. ҶСП Бонки «Арванд» ҳукуқи бо салоҳиди худ, ба тартиби яктарафа ба тарофаи мазкур ворид намудани таъйиру иловаҳоро дошта, ҳамзамон ӯҳдадор мешавад, ки мизочонро дар давоми мӯҳлати дар шартномаҳои байни ҶСП Бонки «Арванд» ва мизочон қайдгардида огоҳ намояд.
2. Подоши ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои ҶСП Бонки «Арванд» (ҳаққи хизмат) бо асъори миллий ё аз рӯи созиш бо мизоч ситонида мешавад, пардохти ҳаққи хизмат бо асъори пардохт, аз рӯи қурби баҳисобгирии БМТ дар таърихи пардохт имкон дорад.
3. Бонк барои мушаххасоти ҳуҷҷатҳои пардохтии носаҳеҳи пешниҳоднамудаи мизочон, барои таъхир, саҳву хатоҳо, шарҳдиҳии нодуруст, инчунин барои мушаххасоти ҳуҷҷатҳои пардохтии пешниҳодшудаи дастурамалҳои амалкунандаи БМТ ва дигар санадҳои қонунгузори ҶТ вайронкунанда ҷавобгарӣ ба зимма намегирад.
4. Дар сурати супоришотро бекор кардани Мизоч, ҳаққи хизмати ситонидашуда баргардонидани намешавад.
5. Подоши ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои ҶСП Бонки «Арванд» (ҳаққи хизмат), ки бо фоиз ифода мегардад, ҳамчун фоиз аз маблаъи амалиёт, дар як қатор ҳолатҳо бо нишон додани андозаи ҳадди ниҳой ва (ё) ҳадди ақал ситонида мешавад, ҳамзамон камкунии чунин ҳаққи хизмат бо қарори Раиси Раёсати ҶСП Бонки «Арванд» анҷом дода мешавад.
6. Ҳаққи хизмат аз рӯи Тарофаҳои Бонк, ки бо пешоянди "то" оварда шудааст, арзиши хизматрасонии эътиборан ба он баробарро низ дар бар мегирад.

Тарофаҳо барои хизматрасони ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ
 7. Дар баъзе ҳолатҳои зарурӣ, ҚСП Бонки "Арванд" метавонад дар асоси созишномаи тарафайн меъёрҳои муқарраршударо барои амалиётҳои мушаххас тағйир диҳад.

8. Тарофа ва шартҳои мазкур аз 21 майи соли 2026 эътибор пайдо намуда, тарофа ва шартҳои қаблан дар амал буда эътибори худро гум мекунанд.

1. КУШОДАН ВА ХИЗМАТГУЗОРИИ СУРАТҲИСОБ

№	Намуди амалиёт	Ҳаққи хизмат
1.1.	Кушодани суратҳисоб бо асъори миллӣ ва хориҷӣ барои шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ (СИ)	30,00 сомони
1.2.	Кушодани суратҳисоб бо асъори миллӣ (сомони) ба Мерчантҳо, мактабу донишгоҳҳо, вазорату идораҳо, ташкилотҳои давлатӣ ва ба Агентони бонкии пардохти бо асъори миллӣ (сомонӣ), хориҷӣ	Ҳаққи хизмат ситонида намешавад
1.3.	Кушодани суратҳисобҳои дархостӣ аз тарафи ташкилотҳои хайриявӣ ва хоҷагҳои деҳқонӣ	Ҳаққи хизмат ситонида намешавад
1.4.	Пешбурди суратҳисоб	Ҳаққи хизмат ситонида намешавад
1.5.	Бастани суратҳисоб	Ҳаққи хизмат ситонида намешавад
1.6.	Барқарор кардани суратҳисоб пас аз бастани он	Ҳаққи хизмат ситонида намешавад
1.7.	Пешниҳоди иқтибос аз рӯи суратҳисоб ба андозаи анҷом додани амалиёт	Ҳаққи хизмат ситонида намешавад
1.8.	Барои пешниҳод кардани дубликати иқтибос оид ба амалиётҳои шахсони ҳуқуқӣ	15,00 сомони

Тарофаҳо барои хизматрасони ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ		
1.9.	Додани нусхаи ҳуҷҷати пардохтӣ	Ҳаққи хизмат ситонида намешавад
1.10.	Нусхаи ҳуҷҷат аз парвандаи ҳуқуқӣ	Ҳаққи хизмат ситонида намешавад
1.11.	Барасмиятдарорӣ ва додани дафтарчаи чеки	35,00 сомони

2. Амалиётҳо бо воситаҳои пулии нақд

№	Намуди амалиёт	Ҳаққи хизмат
Амалиётҳо бо асъори милли		
2.1.	Қабул кардани воситаҳои пулии нақд ба суратҳисоб	Ҳаққи хизмат ситонида намешавад
2.2.	Додани воситаҳои пули нақд аз суратҳисоб бо асъори милли ба шахсони ҳуқуқи ва соҳибкорони инфиродӣ (СИ):	
	- Ҳаҷми гардиши нақд дар давраи 1 сол то 10 000 000 сомони (гирифтани пули нақд аз ҳазина)	0,6% аз маблағи додашуда
	- Ҳаҷми гардиши нақд дар давраи 1 сол аз 10 000 000 сомони то 50 000 000 сомони (гирифтани пули нақд аз ҳазина)	0,5% аз маблағи додашуда
	- Ҳаҷми гардиши нақд дар давраи 1 сол зиёда аз 50 000 000 сомони (гирифтани пули нақд аз ҳазина)	0,4% аз маблағи додашуда
2.3.	Додани воситаҳои пули нақд аз суратҳисоб бо асъори милли (маблағи қарзи гирифта)	Ҳаққи хизмат ситонида намешавад
2.4.	Санҷиши ҳақиқӣ будани асъор (аз рӯи як пули кощазӣ)	Як пули кощазӣ – 1,00 сомони
Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ		
2.5.	Қабул кардани воситаҳои пулии нақд ба суратҳисоб	Ҳаққи хизмат ситонида намешавад
2.6.	Додани воситаҳои пули нақд аз суратҳисоби асъорӣ (дар ҳолатҳои қонунгузории ҚТ пешбининамуда) *1	1% аз маблағи додашаванда (ҳамарзиш бо сомони аз рӯи қурби баҳисобгирии БМТ дар таърихи гирифта шудани ҳаққи хизмат)
2.7.	Додани воситаҳои пули нақд аз суратҳисоби асъорӣ (маблағи қарзи гирифта) (дар ҳолатҳои қонунгузории ҚТ пешбининамуда) *1	Ҳаққи хизмат ситонида намешавад
2.8.	Санҷиши ҳақиқӣ будани асъор	Як пули кощазӣ – 1,00 сомони

Тарофаҳо барои хизматрасони ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ		
2.9.	Ивази асъори фарсуда ба коршоям	20% аз маблаги ивазшуда (ҳамарзиш бо сомони аз рӯи қурби баҳисобгирии БМТ дар таърихи гирифта шудани ҳаққи хизмат)

3. Интиқоли маблағ

№	Намуди амалиёт	Ҳаққи хизмат
Амалиётҳо бо асъори миллӣ		
3.1.	Воридшаванда (дохилкунӣ)	Ҳаққи хизмат
3.2.	Содиршаванда (хориҷкунӣ):	ситонида намешавад
3.2.1.	Интиқол ба манфиати мизочони ҶСП Бонки «Арванд»	Ҳаққи хизмат
3.2.2.	Аз рӯи низоми пардохтҳои электронӣ : - аз соати 08.00 то 12.00 - аз соати 12.01 то 16.30	ситонида намешавад 3,00 сомони 5,00 сомони
Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ		
3.3.	Воридшаванда (дохилкунӣ)	Ҳаққи хизмат
	Содиршаванда (хориҷкунӣ) барои интиқоли воситаҳои пулӣ байни суратҳисобҳои ҳуди мизоч дар ҶСП Бонки «Арванд»	ситонида намешавад. Ҳаққи хизмат ситонида намешавад.
3.4.	Содиршаванда (хориҷкунӣ): аз рӯи низоми пардохтҳои электронӣ: (SWIFT): -бо доллари ИМА (аз с. 09.00 – 16.00)	Берун аз ҶТ - 750,00 сомонӣ; 2.Дар дохили ҶТ -ҳаққи хизмат
	-бо евро то 14 000 евро (аз с. 09.00 – 16.00)	ситонида намешавад
	- бо евро аз 14 001 евро (аз с. 09.00 – 16.00)	250,00 сомонӣ; 500,00 сомонӣ
	-бо рубли ФР то 2 000 000 (аз с.08.30 – 16.00)	200,00 сомонӣ;
	-бо рубли ФР аз 2 000 001 ва зиёда аз он (аз с.08.30 – 16.00)	400,00 сомонӣ;
	-бо Юани чин (аз с. 08.30-16.00)	220,00 сомонӣ;
	-бо Тангаи Қазоқистон (аз с. 08.30-16.00)	220,00 сомонӣ ;
	- бо дигар асъорҳо (аз с. 08.30 – 16.00) (аз с. 16.01 – 17.00)	300,00 сомони 500,00 сомони

Тарофаҳо барои хизматрасони ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ		
3.5.	Санчиш ва бозхонди пардохт: - <u>бо доллари ИМА</u> - <u>бо евро</u> - <u>бо рубли Руссия</u>	<u>450,00 сомони</u> <u>450,00 сомони</u> <u>250,00 сомони</u>

4. Дигар хизматгузориҳо

№	Намуди амалиёт	Ҳаққи хизмат
4.1.	Додани маълумотнома бо дархости мизоҷ *2	Ҳаққи хизмат
4.2.	Тасдиқ кардани варақаи намунаи имзо ва мӯҳрҳои мизоҷони ҶСП Бонки «Арванд» *2	ситонида намешавад 43 сомони ву 86 дирам*
4.3.	Тасдиқ кардани варақаи намунаи имзо ва мӯҳрҳои барои Мерчантҳо, мактабу донишгоҳҳо, вазорату идораҳо, ташкилотҳои давлатӣ ва ба Агентони бонкии пардохти	Ҳаққи хизмат ситонида намешавад
4.4.	Хизматгузориҳои машваратӣ	Ҳаққи хизмат ситонида намешавад
4.5.	Барои нигоҳдории арзишҳо аз дигар ташкилотҳои карзӣ дар воҳидҳои сохтории ҶСП Бонки «Арванд» тибқи шартнома.	Аз 350,00 сомони- 1000,00 сомони
4.6.	Ба шахсони ҳуқуқи барои пешниҳоди нусхаи тасдиқшуда дар формати SWIFT	30,00 сомони
4.7.	Барои хизматрасониҳои машварати ҳангоми тартиб додани супоришномаи пардохти бо асъори хориҷи	40,00 сомони
4.8.	Ҳамлу нақл ба масофаи то 5 км	50 сомони барои як хатсайр *3
4.9.	Ҳамлу нақл ба масофаи зиёда аз 5 км	10 сомони барои 1 км
4.10.	Ҳангоми ба хатсайри ҶСП Бонки «Арванд» мувофиқ омадан	Бо созиши тарафҳо

5. Амалиётҳо бо корти пардохтӣ

№	Намуди амалиёт	Ҳаққи хизмат
5.1.	Гузaronидани маблағи музди меҳнати кормандони шахсони ҳуқуқӣ ба суртҳисоби корти бонкӣ, аз рӯи лоиҳаи музди маош.	0,4% аз маблағи умумӣ
5.2.	Тайер намудани кортҳои пардохтии бонкӣ барои кормандони шахси ҳуқуқӣ	Бемузд

6. АМАЛИЁТҲО АЗ РӯИ АККРЕДИТИВҲО

№	Намуди амалиёт	Ҳаққи хизмат
---	----------------	--------------

Тарофаҳо барои хизматрасони ба шахсони ҳукукӣ ва соҳибкорони инфиродӣ

6.1.	АМАЛИЁТҲО ОИД БА АККРЕДИТИВҲОИ ВОРИДОТӢ	
6.1.1.	Тарофа барои кушодани аккредитив, бо таъминоти маблаш	То 0,5% маблаги аз аккредитив; min – 400 сомони, max - 20 000 сомони,
6.1.2.	Тарофа барои идора намудани аккредитив бе таъминоти маблаш (кушодани аккредитив бе таъминоти маблаш бо маблашгузори минбаъда аз ҳисоби маблашҳои бонкӣ)	То 12% солона аз маблағ – бо асъори хориҷӣ
6.1.3.	Ворид намудани таширот ба шартҳои аккредитив (барои ҳар як таширот)	150,00 сомони
6.1.4.	Тарофа барои номувофиқати бо шартҳои аккредитив (барои ҳар як номувофиқати)	150,00 сомони, макс. 500,00 сомони
6.1.5.	Анҷом додани пардохт аз рӯи аккредитив	Мутобиқи тарофаи пардохти SWIFT
6.2.	АККРЕДИТИВҲОИ СОДИРОТӢ	
6.2.1.	Тасдиқи аккредитив бо таъминоти маблаш (интиқоли маблаш ба маблашгиранда дар асоси пешниҳоди ҳуҷҷатҳо, ки дар шартномаи аккредитив муқарраршудааст ва тасдиқи иҷроиши шартҳои он)	то 0,15% аз маблаш, min - 200,00 сомони, max – 2000,00 сомони
6.2.2.	Тасдиқи аккредитив бе таъминоти маблаш	шартномавӣ
6.2.3.	Авизокунонии аккредитив ба муштари бонк (Авизование)	то 0,5% аз маблаши аккредитив, min. 200,00 сомони max. 2000,00 сомони (баъди воридоти маблағ)
6.2.4.	Авизокунонии аккредитив ба бонки муросилоти (коррепондентӣ)	то 0,5% аз маблаши аккредитив, min. 200,00 сомони
6.2.5.	Авизокунони таширот ба аккредитиви қабул шуда	ройгон
6.2.6.	Иҷроиши дархостҳо вобаста ба бекор намудан, даровардани таширот ба шартҳои аккредитив ва иҷроиши ӯҳдадори аз рӯи он	100,00 сомони
6.2.7.	Хароҷотҳо бо почта фиристондани ҳуҷҷатҳо	мутобиқ хароҷоти воқие
6.2.8.	Тасдиқи аккредитив аз ҷониби бонкҳои тарафи сеюм	мутобиқ хароҷоти воқие
6.2.9.	Тарофаҳо байни бонкҳои миёнарав	аз тарафи бенефитсиар пардохт карда мешавад, агар дар шартҳои аккредитив тартиби

Тарофаҳо барои хизматрасони ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ

		дигар муқаррар нашуда бошад. аз тарафи дархосткунандаи аккредитив пардох карда мешавад, агар дар шартҳои аккредитив тартиби дигар муқаррар нашуда бошад.
6.2.10.	Зиёд намудани маблағи аккредитив	Ҳамчун пардохти тарофа барои кушодани аккредитив дида баромада мешавад

7. АМАЛИЁТҲО ОИД БА КАФОЛАТИ БОНКӢ

№	Намуди амалиёт	Ҳаққи хизмат
	Кафолатҳои бонки дохилӣ	
7.1.	Кафолатҳои бонкие, ки танҳо дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешавад (асъори миллӣ)	
7.1.1.	Кушодани кафолати бонкӣ барои иҷрои пардохт, иҷрои уҳдадори шартнома, иҷрои баргардонидани пешпардохт, таҳти гарави 100%-фоиз воситаҳои пулӣ	то 4% солона, мин. – 400,00 сомони
7.1.2.	Кушодани кафолати бонкӣ барои иҷрои пардохт, иҷрои уҳдадори шартнома, иҷрои баргардонидани пешпардохт, таҳти гарави амвол ва пешниҳоди замонат	то 12% солона аз маблағи кафолат, мин. - 400,00 сомони
7.1.3.	Кушодани кафолати бонкӣ барои пардохтҳои гумрукӣ, кафолати тендерӣ, таҳти гарави 100%-фоиз воситаҳои пулӣ, бо мӯҳлати кафолат то 1-сол	На кам аз 2% солона аз маблағи кафолат, мин. - 200,00 сомони
7.1.4.	Кушодани кафолати бонкӣ барои пардохтҳои гумрукӣ, кафолати тендерӣ, таҳти гарави амвол ва пешниҳоди замонат, бо мӯҳлати кафолат то 1-сол	На кам аз 3% солона аз маблағи кафолат, мин. – 300 сомони
7.1.5.	Барои тағйир додани шартҳои кафолати бонкӣ (барои ҳар як тағйирот)	60,00 сомони
7.1.6.	Авизокунони (огоҳии ҳуқуқӣ), тафтиши ҳуҷҷати кафолати бонкӣ (% аз маблағи кафолат)	то 0,1%, мин. -50,00 сомони
7.1.7.	Бекор кардани кафолати бонкӣ пеш аз муҳлат	Ройгон
	Кафолатҳои бонкӣ балналмилалӣ.	

Тарофаҳо барои хизматрасони ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ		
7.2.	Кафолатҳои бонкӣ, ки дар фаъолияти иқтисодии байналмиллалии мизочон истифода бурда мешавад (асъорӣ хориҷа)	
7.2.1.	Кушодани кафолати бонкӣ (додани кафолати бонкӣ новобаста аз намуди кафолати бонки) таҳти гарави 100%-фоиз воситаҳои пулӣ	то 4% солона, мин. -150,00 сомони .
7.2.2.	Кушодани кафолати бонкӣ (додани кафолати бонкӣ новобаста аз намуди кафолати бонки) таҳти гарави амвол ва пешниҳоди замонат	то 12% солона, мин. -150,00 сомони
7.2.3.	Барои таҷйир додани шартҳои кафолати бонкӣ (барои ҳар як таҷирот)	80,00 сомони
7.2.4.	Авизокунони (огоҳии ҳуқуқӣ), тафтиши ҳуҷҷати кафолати бонкӣ (% аз маблағи кафолат) ба бонки муросилоти	то 0,1%, мин. - 100 сомони
7.2.5.	Авизокунони (огоҳии ҳуқуқӣ), тафтиши ҳуҷҷати кафолати бонкӣ (% аз маблағи кафолат) ба мизочи бонк	то 0,1%, мин. - 100 сомони
7.2.6.	Бекор кардани кафолати бонкӣ пеш аз мӯҳалт	ройгон
7.2.7.	Хароҷотҳо бо почта фиристондани ҳуҷҷатҳо	мутобиқ хароҷоти воқе
7.2.8.	Пардохт аз рӯи кафолати бонкӣ	Мутобиқи тарофаи пардохти SWIFT

8. МУКОФОТПУЛИҲО

№	Намуди амалиёт	Ҳаққи хизмат
	МУКОФОТПУЛИИ АГЕНТҲО	
8.1.	Қабули пардохтҳо аз рӯи қарзҳои мизочони Бонк	0,5% аз маблағи қабул кардашуда
8.2.	Барои хароҷоти маблағҳои пули аз суратҳисоби бонкии Интиқол-онлайн	0,25% аз маблағи хароҷот кардашуда
8.3.	Барои пардохти фоизҳо аз рӯи амонатҳо	0,25% аз маблағ
8.4.	Барои хароҷоти маблағҳои пули аз суратҳисобҳои амонатӣ – бо сомони	0,25% аз маблағи хароҷот кардашуда
8.5.	Барои пурраномаи суратҳисоби амонатӣ – бо сомони	0,5% аз маблағи қабул кардашуда
8.6.	Барои пурраномаи ҳамёни электронӣ	0,5% аз маблағи қабул кардашуда
8.7.	Барои хароҷоти маблағҳои пули аз ҳамёни электронӣ	0,25% аз маблағи хароҷот кардашуда
	ПОДОШПУЛӢ БА МИЗОЧОН (ШҲ/СИ)	

Тарофаҳо барои хизматрасони ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ

8.8.	Барои нигоҳ доштани маблағ дар суратҳисоби ҷорӣ бо асъори миллӣ пардохти подошпулии ҳавасмандӣ бо нишондиҳандаҳои зерин: Дар ҳолати нигоҳ доштани маблағ дар охири рӯз а) Ба маблағи аз 500 001 то 1 000 000 сомонӣ б) Ба маблағи аз 1 000 001 сомонӣ то 2 000 000 сомонӣ в) Ба маблағи аз 2 000 001 сомонӣ то 5 000 000 сомонӣ г) Ба маблағи аз 5 000 001 сомонӣ ва зиёда аз он	1% солона 2% солона 3% солона 5% солона
8.9.	Барои нигоҳ доштани маблағ дар суратҳисоби ҷорӣ бо асъорҳои хориҷии дар зер қайд карда шуда, пардохти подошпулии ҳавасмандӣ бо нишондиҳандаҳои зерин: Дар ҳолати нигоҳ доштани маблағ дар охири рӯз а) Ба маблағи аз 5 000 000 рубли ФР ва зиёда аз он; б) Ба маблағи аз 100 000 евро ва зиёда аз он; в) Ба маблағи аз 300 000 доллари ИМА ва зиёда аз он;	а) 5% солона б) 1% солона в) 1% солона

Эзоҳ: *1 Додани воситаҳои пулии нақд аз суратҳисоби мизоҷон ба шартӣ як рӯз қабл аз

гирифтани маблағ пешниҳод намудани дархост анҷом дода мешавад.

*2 Арзиши хизматгузори бе назардошти андоз аз арзиши иловагӣ.

*3 Хатсайр – рафту омад ба ҳисоб меравад.

Раиси Бонк

Сармуҳосиб



[Handwritten signature]

Содиқова Ш.М.

Қаюмова Ф.А.